

ПРЕЗИДЕНТИ ЎЗБЕКИСТОН МУҲИМ БУДАНИ ГУСТАРИШИ РОБИТАИ БАЙНИПАРЛУМОНИРО БО ҚИРҒИЗИСТОН ҚАЙД НАМУД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев Торағайи Ҷогорку Кенеши Ҷумҳурии Қирғизистон Нурланбек Шакиевро, ки дар кишвари мо сафар дорад, қабул кард.



Масъалаҳои мурабми таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ, неҳамсоиягӣ ва шарикӣ стратегияи ҳамкории байни Ўзбекистону Қирғизистон баррасӣ шуданд.

Дар аввали мулоқот раиси Парлумони Қирғизистон ба сарвари давлатамон саломи самимӣ ва таманноҳои бехтарини Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садириддин Раҳимовро расонд.

Зимни суҳбат сатҳи кунунӣ ва моҳияти пурсамари ҳамкории дуҷониба бо қаноатмандии хоса қайд карда шуд. Аз ҷумла, дар сатҳи гуногун робита ва табодули фаълон сурат гирифта, ҳаҷми гардиши мол ва ҳамлу нақли бор афзуда, лоиҳаҳои ҳамкорӣ, аз ҷумла бо ҷалби сармояҳои фонди муштарак татбиқ мегарданд.

Нақши хосаи рушди равоҷоти зичи байнипарлумонӣ дар тавсеаи муносибатҳои бисёрҷанба, иҷрои созишномаҳо дар сатҳи олий ва пешбурди лоиҳаҳои пешомаднок, роҳандозии ҳамкории амалӣ дар сатҳи минтақаҳо ва тичорат, инчунин баргузор намудани ҷорабинҳои фарҳангиву башардӯстӣ дар ду кишвар таъкид гардид.

Аҳамияти пурзӯр гардондани ҳамкории ва ҳамкӯнгарсозӣ дар доираи сомонҳои махсуси байналмилалӣ қайд карда шуд.

Ў.А.

Сурати Хидмати матбуоти
 Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

НАҚШАҲОИ ШИРКАТИ «BYD» ОИД БА ТАШКИЛИ ИСТЕҲСОЛИ ПУРРАИ АВТОМОБИЛҲО ДАР ЎЗБЕКИСТОН ДАСТИҒИ ШУДАНД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 26 сентябр ҳайати ширкати бонфузи ҷиноии «BYD»-ро таҳти роҳбарии Президент ва асосгузори он Ван Чунфу қабул кард.

Таъкид кардан ҷои аз ҳисоб меравад. Консерни ҷиноӣ соли то 2 миллион мошин истеҳсол карда, тамоюлҳои асосии рушди саноати ҷаҳонии автомобилро муайян менамояд.

Дар рафти мулоқот ҷанбаҳои амалии густариши фаъолияти ширкат дар Ўзбекистон, аз ҷумла масъалаҳои харчи зудтар ба роҳ мондани майдончаи истеҳсоли автомобилҳои гибриди ва

барқӣ дар вилояти Чиззах, то 300 ҳазор мошин афзун гардондани иқтисодии он дар марҳилаҳои минбаъда баррасӣ шуданд.

Ба лоиҳаҳои маҳаллигардонии ҷузъҳо ва қисмҳои эҳтиётӣ барои қишлоқдорони арзиши аслии маҳсулот, инчунин ташкили содироти автомобилҳо ба бозорҳои кишварҳои сеюм таваҷҷуҳи махсус дода шуд.

Инчунин нақшаҳои оид ба интиқоли электробуслари «BYD» дар кишвари мо бо сомон додани марказҳои муҳандисиву хидматгузори дастгирӣ ёфтанд.

Ў.А.

МАСЪАЛАҲОИ МИНБАЪД ПУРЗӢР ГАРДОНДАНИ НИЗОМИ МАҲАЛЛА БАРАСАӢ ШУДАНД

Таҳти раёсати Президент Шавкат Мирзиёев 26 сентябр оид ба ҷораҳои минбаъд пурзӯр гардондани низоми кор дар қисмати маҳаллаҳо ҷамъомади видеоселекторӣ баргузор гардид.

Дар мамлакатии мо тамоми барномаҳои иқтисодӣ иқтисодӣ дар маҳалло бо назардошти дархостҳои аҳоли ба амал бароварда мешаванд. Барои ин ба маҳаллаҳо ваколатҳои зиёд, имкониятҳои ташкилӣ ва молиявӣ дода шуданд. «Низоми панҷгонаи маҳалла», ки аз раиси маҳалла, ёвари ҳоким, фаъоли занон, пешвои ҷавонон ва назоратчи профилантика иборатанд, ташкил карда шуд.

Дар баробари ин дар таъмини кори мутобиқшудаи онҳо камбудҳои, тақоркуниҳои ниҳоят зиёд ҷой доранд. Маболаҳое, ки барои дастгирии иқтисодӣ ҷудо мешаванд, баъзан бесамар истифода мегарданд. Ҳалли масъалаҳои аҳолии камтаъмин ба идораҳои сатҳи вилоятӣ ё ҷумҳуриявӣ вобастаанд. Метрҳои баҳо додан ба фаъолиятҳои кормандони маҳалла вучуд надорад. Онҳо қисми зиёди вақти худро барои пур кардани қоғазҳо ва гузарондани ҷамъомадҳо сарф мекунанд.

Дар ҷамъомад ҷунин камбудҳои таҳлил карда, ба таъкил додан ва баланд бардоштани самарабахши низоми муносибатҳои нав муайян шуданд.

Инак, минбаъд ба ҳайати роҳбарикунандаи маҳаллаҳо корманди хидмати андоз ва корманди иқтисодӣ шомил гардида, ҳаҷми тарик «ҳафтгонаи маҳалла» ташкил карда мешавад.

Зиёда аз 70 масъала аз қабилҳои бақайдгирии аҳолии эҳтиётчианд, кумаки молиявӣ, субсид ва ҷудо кардани қарзҳо дар ҳуди маҳалла бидуни мурурият ба шӯбаҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ ба таври коллегиявӣ ҳал карда мешавад. Ба ғайр аз ин, маб-

лағҳои фондҳои шуғл, соҳибдорӣ ва хонакорӣ бевосита ба ҳар як маҳалла ҷудо карда мешавад.

Дар маҳалла коргузориҳои электронӣ ба роҳ монда мешавад. Се платформаи амалкунанда – «Маҳаллаи онлайн», «Занон», «Портали ҷавонон» ба низоми ягона муттаҳид карда мешаванд.

Ваколатҳои раисони маҳалла барои таъмини ҳамкории наздики «ҳафтгона» васеъ карда мешаванд. Онҳо ҳақ доранд дар бораи андешидани ҷораҳои ҳавасмандгардонӣ ё ки ҷавобгарии интизомӣ ба ёвари ҳоким, пешвои ҷавонон, фаъоли бонувон, нозирони профилактика, корманди хидмати андоз ва корманди фаъоли иқтисодӣ тақдирнома ворид намо-янд.

Вобаста ба ин ба шахсонӣ масъул ҷиҳати дақиқ

муайян намудани вазифаҳои «ҳафтгона» ва самти дурусти фаъолияти онҳо супориш дода шуд. Аҳамияти ба ҳалли мушкилот дар маҳаллаҳо ҷалб намудани ташкилотҳои илмӣ ва ғайридавлатӣ қайд гардид.

Дар ҷамъомад инчунин оид ба таъкил додани низоми маҳалла ҷораҳои ташкилӣ муайян карда шуданд. Аз ҷумла, оид ба рушд ва дастгирии маҳалла шӯроҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва ноҳиявӣ (шаҳрӣ) ҷорӣ карда хоҳанд шуд.

Ба шӯроҳои ҷумҳуриявӣ Сарвазир, шӯроҳои минтақавӣ – ҳокимон раҳбарӣ мекунанд. Шӯроҳо бо ҳалли масъалаҳои ба миён гузаштаи «ҳафтгонаи маҳалла», аз ҷумла масъалаҳои молиявӣ шуғл хоҳанд варзид. Ба шахсонӣ масъул супориш дода шуд, ки бо назардошти пешниҳодҳои

дар рафти муҳокимаи изҳоргардида лоиҳаҳои ҳуҷҷатро бо зикр намудани сохтори ташкилӣ, ваколат ва манбаъҳои маблағгузориҳои соҳа таҳия намо-янд.

– Аз рӯзҳои аввали фаъолиятимон мо тамоми қорҳоро бевосита дар маҳалла ҳамроҳи халқамон ба роҳ мекӯшем. Мо ин низоми тартиқчи инкишоф медиҳем. Ҳоло қувваҳои имкониятҳои иловагӣ дода мешаванд. Маҳалла – таҳиягӯи асосии кишварии мо, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Дар хотимаи ҷамъомад вазирону ҳокимон, раисони маҳаллаҳо дар маҳалло дар бораи ҷорабинҳои, ки дар соҳа гузаронда мешаванд ва нақшаҳои минбаъдаи кор бо назардошти супоришҳои нав маълумот доданд.

Ў.А.

Муносибат

СТРАТЕГИЯИ «ЎЗБЕКИСТОН – 2030» – ҲУҶҶАТИ ҲАЁТАН МУҲИМ

Имрӯз дар Ўзбекистон, дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти мо бозсозӣ, нашъунамо ва дигаргуниҳо ба назар мерасад. Ҷунин воқеаҳои таърихӣ худ аз худ ба амал намеояд. Дар меҳвари ин ислоҳот азви Президент Шавкат Мирзиёев таҷассум ёфтааст.

Ҳафт сол пеш Сарвари давлатамон бо машварат бо халқамон «Стратегияи ҳаракат»-ро қабул карда буд. Дар давраи гузашта дар тамоми соҳаҳо дар асоси ин стратегия дигаргуниҳои кулӣ ба амал омад. Ин ҳуҷҷат барои рушди устувори иқтисодӣ мо замина гузошт.

Таъно як мисол. Вазияти бозори асьор ҳафт сол аввал чӣ гуна буд? Бо азви Сарвари давлатамон бозори асьор озод гардид. Имконияти мубодилаи пули миллий – сӯм ба роҳ монда шуд. Туфайли ин қарорҳои таърихӣ, ки ҷиҳати ба роҳ мондани иқтисоди воқеии бозорӣ қабул шудаанд, суботи макроиқтисодӣ таъмин гардид.

Тарғиботи марбут ба татбиқи фаъолияти соҳибдорӣ сабук карда шуданд. Шавкат Мирзиёев аз рӯзҳои аввали фаъолияти президентиаш ба рушди ҳамкӯнчибаи мин-

тақаҳо таваҷҷуҳи хоса зоҳир кард. Натиҷаи ҳаҷин аст, ки ноҳия ва шаҳрҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ мувофиқати ақиба монда рушд ёфта, шароити зиндагонии аҳоли бехтар гардид.

Мардум ислоҳоти дар доираи Стратегияи ҳаракат амалишударо дар ҳаёти худ эҳсос карданд. Одамони имконият пайдо карданд, ки бевосита бо идораҳои давлатӣ ва роҳбарон мулоқот кунанд. Тавассути ин рӯҳияи ҳамдигаронам дигар, тафаккури онҳо нава шуда, мақсаду ормонҳои асосии воқеӣ пайдо кард.

Пас аз чанд мuddат Стратегияи рушди Ўзбекистони Нав барои солҳои 2022-2026 қабул гардид. Дар мuddати кӯтоҳи гузашта, дар доираи ин санади барномавӣ, барои розӣ кардани мардум, таъмини некуаҳволии аҳоли ва орзуҳои мардуми мо қорҳои назаррас анҷом дода шуданд.

Стратегияҳои ҳаракат ва рушд дар кабинет ни-

шаста эҷод нашудааст. Ҳар ду ҳуҷҷати барномавӣ аз рӯйи фикру мулоҳиза ва тақлифҳои мардум тартиб дода шудаанд. Инак, дуруст аст, ки халқи мо эҷодкор ва ҳаммуаллифи ин ҳуҷҷатҳо гардид.

Стратегияи «Ўзбекистон – 2030», ки бо фармони Президент аз 11 сентябри соли равон тасдиқ шудааст, аз он ҷиҳат муҳим аст, ки дар он таъмини бечуну ҷарои ҳуқуқи манфиатҳои инсон, самтҳои афзалиятноке, ки ҳадафҳои бунёдӣ ислоҳотро фаро гирифта, дар ондан наздик амалӣ мешаванд, мавқеи муҳим дорад.

Дар муҳокимаи лоиҳаи ин санад, ки арзиши олии баланд бардоштани шаъну шарафи инсон ва инкишофи минбаъдаи ҷомеаи озодаи шаҳрвандӣ доништа мешавад, шумораи зиёди фаълони Ҳизби либерал-демократии Ўзбекистон, узви фраксияи Палатаи қонунгузори, вакилони парламони ҷавонон бо тақлифу тавсеаҳои асосноки худ иштирок намуданд. Ва ин асоси ҳуҷҷати таърихӣ Стратегияи «Ўзбекистон – 2030» ҳаммуаллифаш халқ мебошад, гардид.

(Давомаш дар сах.2)



Дар Самарқанд бори аввал аксияи иқтисодии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Ўзбекистон таҳти унвони «Мо акция ҳастем» баргузор гардид. Дар ҷаҳорҷӯби он ярмаркаи савдои панҷуми маҳсулоте, ки аз ҷониби шахсонӣ имконияташон маҳдуд омода шудааст, барпо гардид. Ҷорабинии хайриявии маъмур, ки бо ҳамкории Вазорати адлия ва Ҷамъияти ногироҳо гузаронда мешавад, барои кумакардан ба фуруши маҳсулоти аз ҷониби маълулон дар хонаҳошон тайёршуда, баланд бардоштани ҳаваси онҳо ба зиндагӣ, шавқи онҳо ба касби дӯстдоштаи худ нигаронда шудааст.

Бино ба маълумотҳо, дар савдои ярмаркаи нахустини соли 2018 аз ҷониби 56 нафар иштирокчи 250 миллион сӯмина, дар соли 2019 аз 70 нафар 400 миллион сӯмина, дар соли 2021 аз 100 нафар 500 миллион сӯмина савдои маҳсулот ба амал бароварда шуд. Дар ярмаркаи соли гузашта бошад, аз 70 нафар иштирокчи 380 миллион сӯмина маҳсулот фурухта шудааст.

Дар сурат: намоишгоҳ дар Самарқанд. Суратгир: А. ИСРОИЛОВ. (Ў.А.)

Ба пешвози Рўзи омўзгорон ва мураббийён

МО БА ОЯНДАИ ДУРАХШОН БОВАР ДОРЕМ

Баробари фаро расидани Рўзи омўзгорон ва мураббийён ҳама, сарфи назар аз он, ки соҳиби кадом касбу кор аст, мактабу устодони меҳрубон ва ҳамсинфони худро пеши назар оварда, ёди бачагии бегубор мекунанд. Зеро ҳама: аз чўпони одӣ сар карда то сарвари давлат, дар оғуши гарми мактаб аз устодони мисли падару модар саҳтгиру меҳрубон таълиму тарбия гирифта, ба воя расидаанд.

Фарқи мактабҳои соҳти нав аз мактабҳои кўҳнае, ки устод Садриддин Айний дар повести «Мактаби кўҳна»-аш тасвир намудааст, аз замин то осмон аст. Тули панҷ-шаш соли охир ба муассисаҳои таълими томактабӣ, мактабӣ ва олии ҷумҳуриямон аз ҷониби роҳбари мамлакат эътибори калон дода шуд. Вақте ки мо бо нишондиҳандаҳо рӯ ба рӯ меоем, рақамҳо ба назарамон як чизи одӣ денгамоянд. Вале дар паси рақамҳо эътибори гамҳорӣ, маънафи калон ва меҳнати гарони тарроҳону бинокорон пинҳон аст.

Бубинед, бино ба маълумотҳои дастрасшуда, дар кишварамон миқдори муассисаҳои томактабӣ 5,5 баробар зиёд шудаанд, яъне аз 28 ҳазор адад зиёданд. Фароғири ба таълими томактабӣ бошад, 70 фоизро ташкил медиҳад. Танҳо соли қорӣ аз ҳисоби бучети давлат 51 мактаби дорони таҷҳизоти замонавӣ қомат рост кард. Барилова, дар 1660 мактаби тахсилоти ҳамагонӣ корҳои сохтмонию таъмир ба анҷом расидаанд, инфрасохтори 1,9 ҳазор мактаб қуллан нав карда шудааст.

Бо 31 ҳазор компютери замонавӣ ҷиҳозшуда беш аз 2,5 ҳазор синфхонаҳои таълимӣ ҳодисаи хурсандибахш аст. Боз як ҳодисаи хушундунанда: шурӯъ аз соли хошичи нав дар 137 мактаби кишвар дари синфхонаҳои фароғир боз гардидаанд. Ин имкон медиҳад, ки садҳо кўдакони маълум садов бароранд, асосҳои фанро аз худ намоёнд.

Аз ҷониби роҳбари давлат ба имзо расидани чанд қарор фармони созида ва зина ба зина зиёд гардидаи маоши омўзгорони мактабҳо ва устодони муассисаҳои таълими олий низ давоми эътибори гамҳорӣ ба соҳаи мактабу маориф мебошад.

Ба фикри мо, ҷавобан ба ин эътибори гамҳорӣ омўзгорон ва мураббийони кишвар худро тамоми дониш, маҳорат ва истеъдоди худро барои тарбияи насли ҷавоне, ки тайёр аст аз манфиатҳои халқу Ватан устуворона дифоъ кунад, дониш ва маърифати мустақами ҳаёти дошта бошад, дар ҳама соҳа аз ҳеч кас кам набошад, сарф намоёнд. Ин суҳбату роҳбари давлат: «То даме ки дар мактаб дигаргунӣ ба амал наояд, дар ягон соҳа дигаргунӣ рӯй наметад» бояд ҳамеша дар мадди назари шўбҳои таълими халқ, омўзгорону мураббийён ва маъмурияти мактабҳо бошад.

Воқеан, дигаргунҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии ҷамъият ба насли ҷавоне, ки дар мактабҳо ба воя мерасад, вобастагии зич дорад. Зеро онҳо агар дар мактаб асосҳои илму пурра азхуд намунад, ҳуб тарбия ёбанд, дар оянда соҳиби касбу корҳои гуногун гардида, ба пешрафти мамлакат саҳми арзанда мегузоранд.

Мақсади ниҳони роҳбари давлатамон он аст, ки дар мактабҳои Ўзбекистони Нав Берунӣ, Хоразмӣ, Ибни Сино ва Фарғонихори давру замон ба воя расанд. Устод Лоик Шералий низ ба ҳамин маънаи рубоии марғубе дорад: *То чанд ту бо гузаштагон менозӣ, Бо Рўдакио ба Хофизӣ Шерозӣ. Вақт аст сари минбари озодаи суҳан, Хайёмӣ дигар, Хофизӣ дигар соӣ.* Мо ба ояндаи дурахшон бовар дорем. Боварӣ дорем, ки дар мактабҳои мўҷаҳаз бо таҷҳизоти замонавӣ Берунӣ, Ибни Сино, Хайём ва Хоразмихори нав ба воя мерасанд.

Машраб МИРЗОЕВ, **ҷонишини директор оид ба корҳои таълими мактаби рақами 12-уми ноҳияи Оҳангарони вилояти Тошканд.**



Барномаи сармоягузори

ДАР НОҲИЯИ КОСОНСОЙ ЛОИҲАИ НАВИ ИСТЕҲСОЛИ ҚОЛИН ОҒОЗ ГАРДИД

Солҳои охир дар вилояти Намангон барои беҳтар намудани фазои сармоягузори ва фароҳам овардани шароити мусоид ба субъектҳои соҳибкорӣ диққати махсус дода мешавад. Дар натиҷа бисёр лоиҳаҳои истиқболнок амалӣ мешаванд.

Корхонаи истеҳсоли қолин ва маҳсулоти қолинбодӣ аз ҷумлаи инхост, ки дар ноҳияи Косонсой ба фаъолият оғоз кардааст. Имрӯз ноҳия барои сармоягузори хусусӣ ба майдони мусоид табдил ёфтааст. Арзиши умумии ин лоиҳа 1 миллион долларро ташкил медиҳад ва ҳоло равандҳои

марҳилаи аввал оғоз шудаанд. Дар натиҷа 20 ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд.

Дар марҳилаи аввали ин тарҳ, ки аз ҷониби ширкати хориҷии ба истеҳсоли қолин махсусгардондашудаи Ҷумҳурии Чин роҳандозӣ шудааст, 790 ҳазор доллар сармоягузори шудааст. Корхонаи мазкур соли

1960 дар Чин таъсис ёфта, дар он аз пашии ғўсфандҳои Зелландияи Нав қолинҳо тайёр карда мешаванд. Ҷуғрофияи содирот низ хеле васеъ аст. Маҳсулоти тайёр ба зиёда аз 15 кишвар, аз қабили Фаронса, Амрико, Британияи Кабир, Арабистони Саудӣ, Қуриёи Ҷанубӣ содир карда мешавад.

Мо лоиҳаи калонро ҷаро маҳз дар ноҳияи Косонсой татбиқ менамоем, чунки дар ин ҷо барои сармоягузори шароити мусоид фароҳам оварда шуда, қувваи корӣ мавҷуд аст. Ширкати мо моҳи июл

ба кор шурӯъ кард. Тамоми ҳатти истеҳсол яқоя бо ашёи хом 1 миллион долларро ташкил медиҳад. Бо дизайнерҳои байналхалқӣ тиҷорати ва манзили таҷрибаи бойи корӣ дорем. Маҳсулотамон мувофиқи хоҳиши мизочон намуди замонавӣ милли дорад, меғўяд таъсисгари корхонаи хориҷии «Premium Wool Carpets» Yin Haiqing.

Ҷиҳати дигар он аст, ки риштаҳои бо рангҳои гуногун рангшуда аз Ҷумҳурии Халқии Чин оварда мешаванд.

Қолин ва маҳсулоти қолинбодӣ ба ноҳияҳои

Дар ноҳияи Хўҷабод манзили нави сеошёна, боғча ва бинои маъмури барои хидматчиёни кўшунҳои сарҳади ХАД сохта, ба истифода супурда шуд.

Ноҳияи Хўҷабод яке аз ҳудудҳои дурдасти кишварамон ба ҳисоб рафта, бо Ҷумҳурии Қирғизистон ҳамсарҳад мебошад. Ба истифода супурда шудани манзили нав, ки аз хонаҳои ду ва се ҳуҷрагӣ иборат аст, барои сарҳадбонон ва оилаи онҳо тўхфаи муносиб гардид. Дар бинои маъмури низ барои ба дараҷаи аъло фаъолият бурдани ҳарбиён шароити зарури мўҳайё карда шудааст.

Суратгир: З. УМУРЗОҚОВ. (ЎЗА).

М. МАМАЧОНОВА, **хабарнигори «Овози тоҷик».**

ХАБАРҶО

САВГАНД БА ВАТАН

Моҳи сентябр барои ҷавононе, ки дар МТО ба таҳсил оғоз намуданд, давраест фаромўшнопазир. Онҳо дар «давраи тиллоии умр» аз нахустин сабақҳои устодон дар мактаби олий баҳраманд мешаванд.

Курсантҳои курси аввали муассисаҳои таълими олии назди вазорати дифоъ бошанд, бо рўи вола дар маросими савгандқудкунӣ иштирок мекунанд. Аз ҷумла, дар Академияи Кувваҳои Мусаллаҳ ҷунин ҷорабинӣ дар ваъзи мутантан баргузор гашт – курсантҳои соли аввали Академияи ҳарби-тиббӣ ҚМ тантанавор қасамёд қабул карданд. Дар ҷорабинӣ ҷонишин оид ба корҳои тарбиявӣ ва мафкуравии вазири дифоъ генерал-майор Ҳамдам Қаршиев, хидматчиёни ҳарбӣ, падару

модарон иштирок намуданд.

Дар Омўзишгоҳи олии фармондеҳӣ-муҳандисии танки Чирчик низ курсантҳои барои савганд ба Ватан саф орошанд. Дар маросими ҷонишини аввали вазири мудофиа – сардори саршартаи Кувваҳои Мусаллаҳ генерал-майор Шўҳрат Ҳолмуҳамедов ширкат варишд. Айни замон «Савганд ба Ватан» дар Омўзишгоҳи олии ҳарбии авиатсияи Ўзбекистон, Институти технологияҳои иттилоотӣ-коммуникасионӣ ва робитаи ҳарбӣ мутантан сурат гирифт.

ҲАМОҲАНГОСИИ ПАЛАТАҶО БА КОНСТИТУТСИЯ ДАР ТАҲРИРИ НАВ

Дар ҷамъомади навбатии фраксияи Ҳизби либералӣ-демократии Ўзбекистон лоиҳаи қонун «Дар бораи ворид намудани тағйирот ва иловаҳо ба баъзе ҳуҷҷатҳои қонунии Ҷумҳурии Ўзбекистон» дар қироати аввал мавриди муҳокима қарор гирифт.

Бо ҳуҷҷат ҳамоҳангосии ваколатҳои Палатаи қонунгузори ва Сенат ба таҳрири нави Конститутсия мавриди назар қарор гирифт. Мувофиқи он ба палатаҳои парламент ваколат дода мешавад, ки худ худро пароканда созанд. Дар ин гуна ҳолат барои интихобот ба Палатаи қонунгузори ду моҳ вақт дода мешавад. Таркиби нави Сенат бошад, дар давоми як моҳ ташақкул дода мешавад.

НАМОИШИ НАВБАТИИ АВТОМОБИЛҶОИ ЗАМОНАВӣ ДАР ТОШКАНД

25 сентябр дар «Ўзэкспомарказ» намоиши автотомобилҳо бо унвони Automotive Indusy Tashkent оғоз ёфт. Технологияҳои пешқадам дар соҳаи санаати автомобилӣ мавриди намоиш қарор мегиранд.

Дар намоиш ба стэндҳои шинос шудан мумкин аст, ки аз ҷониби автомобилсозҳои Ўзбекистон, Русия, АМА, Қуриёи Ҷанубӣ, Чин, Қазоқистон, Швейцария ва мамлакатҳои дигар омода карда шудаанд.

Маълум мешавад иштирокдорон ба намоиш омодагии харҷониби дидаанд. Ширкатҳои қалоне, ки дар Ўзбекистон фаъолият мебаранд, низ маҳсулоти худро ба намоиш гузоштаанд.

Бештар 60 навъ автомобилҳо эътибори бинандаро ба худ мекашанд, ки замонавӣ

навианд. Имконияти дар ҳаҷми чо харидан низ фароҳам оварда шудааст. Онҳо, ки дар ҷорабинӣ хоҳиранд, бо тоҷирони машури соҳаи автомобилсозӣ ва блогерҳо сўҳбат мекунанд. Дар доираи намоиш мунозираҳои панелӣ, озмунҳои шақвора ва шоу-барномаҳо баргузор мешаванд.

Намоиш то 27 сентябр давом мекунанд.

М.ШОДИЕВ, **муҳбири «Овози тоҷик».**

СТРАТЕГИЯ «ЎЗБЕКИСТОН — 2030» — ҲУҶҶАТИ ҲАЁТАН МУҶИМ

(Аввалаш дар сах. 1).

Дар ин ҳуҷҷати барномавӣ тамоюлҳои рушди кишварамон дар ояндаи наздик ва миёна муайян гардида, вазифаҳои аввалиндараҷа дар ин самт нишон дода шудааст. Ин ҳуҷҷат барои фароҳам овардани заминаи зарурии сиёсӣ ҳуқуқӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ, илмиву маърифӣ барои ислохоте, ки дар ҳафт соли оянда дар кишвари мо амалӣ мешаванд, нигаронида шуда, бешубҳа халқҳои Ўзбекистонро дар роҳи тараққиёти одилона муттаҳид менамоёнд.

Стратегия бо фароғири 100 ҳадафи асосӣ дар 5 самти афзалиятнок қобили таваҷҷў аст. Ин дар кишвар ба ҳадафҳои бузурги барои баланд бардоштани самаранокӣ ислохот, тавассути рушди устувори иқтисодӣ дар қатори кишварҳои дорони даромади миёна бештар ҷой гирифтанд, бунёди давлати одилона ва замонавӣ хидмат хоҳад кард.

Таъмини иҷрои саривақтии вазифаҳои дар ҳуҷҷат муайянгардида, ба зимиаи Ҳизби либерал-демократӣ ва фраксияи он дар Палатаи қонунгузори низ маъсуляти бузург мегузорад. Зеро, агар ҳар як самти стратегияро таҳлил кунем, дидан мумкин аст, ки дар он мақсаду вазифаҳои азим, аз қабили тараннум намудани шаъну шарафи инсон, розигии мардум, фароҳам овардани шароити зин-

дагии шоиста ба миён гузошта шудааст.

Агар мо самти дуоими стратегияро оиди таъмини некуаҳолии аҳоли тавассути рушди устувори иқтисодӣ таҳлил намоём, қобили таваҷҷў аст, ки ба зинаи нав баровардани рушди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, санаот, хоҷагии қишлоқ як қатор ташаббусҳо ба миён гузошта мешаванд.

Масалан, то соли 2030 ҳадафи асосӣ ду баробар афзоиш додани ҳаҷми иқтисодиёт ва ворид шудан ба қатори кишварҳои мебошад, ки даромадашон аз ҳисоби миёна боло аст.

Аз ин рў, дар 7 соли оянда ҳаҷми маҳсулоти дохилӣ ба 160 миллиард доллар ва даромади ҳар сари аҳоли ба 4 ҳазор доллар расонида мешавад.

Инчунин тадбирҳо, аз қабили боз ҳам баланд бардоштани қобилияти сармоягузори кишварамон ва рушди босуръати бозори қоғазҳои қимматнок, гузарии ба иқтисодиёти сабз, зиёд намудани истифодаи энергия барқароршаванда, пайвасти бо захираҳои зарурии энергия мунтазам таъмин намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва аҳоли муайян карда шудааст.

Дар ҳуҷҷат инчунин, оиди қатъиян баланд бардоштани дараҷаи ҳосилнокии меҳнат ва даромаднокӣ хоҷагии қишлоқ як қатор вазифаҳо гузошта шудаанд. Дар оянда суръати коркарди маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз 25 фоиз зиёд мешавад.

Дар татбиқи Стратегия тамоми ташкилотҳои

давлатию ҷамъиятӣ, институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, намоёндагони ҳизбҳои сиёсӣ низ ҷалб шудаанд.

Имрӯз на танҳо халқӣ мо, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ низ эътироф мекунанд, ки Стратегияи «Ўзбекистон — 2030» беҳтарин стратегияи бунёди Ўзбекистони Нав аст. Мо боварӣ дорем, ки ин ҳуҷҷат ба маънои аслии ҳуҷҷати барномавӣ ба амал баровардани ислохоти сиёсӣ ҳуқуқӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ дар Ўзбекистони Нав хоҳад шуд.

Бо ин ҳуҷҷат ҳалли масъалаҳои муҳимтарин, роҳу усулҳои ноил шудан ба онҳо дар роҳи таъмини рушди мамлакат ва некуаҳолии халқамон муайян карда шудаанд. Ҳизби мо ва фраксияи он дар Палатаи поён дар роҳи ин мақсади ягона бо қатъиян ва руҳбаландӣ боз ҳам бештар меҳнат мекунанд.

Хулоса, Стратегияи «Ўзбекистон — 2030» ҳуҷҷатест, ки на танҳо рушди ҳафтсолаи ояндаи кишварамонро, инчунин Стратегияи рушди дарозмуддатро низ муайян мекунанд. Татбиқи саривақтии ҳадафҳои дар он гузошта шуда, омилҳои муҳими рушди ҳамаҷониба ва босуръати давлат ва ҷомеа, озодсозии тамоми соҳаҳои ҳаёт мебошад.

Ақтам ҲАЙТОВ, **муовини Спикери Палатаи қонунгузори Олий Маҷлис, роҳбари фраксияи ЎзЛиДеП.**

БОЗ ЯК ИНШОТИ БОШУКЎҶ

Дар мамлакатамон корҳои васеъмиқёси ободонӣ ва бунёдқори бурда мешавад. Ҳар рӯз маҷмуи савдо, биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои таълимӣ ва зибратгоҳҳо қад рост мекунанд.

Натиҷаи ҷунин саъю ҳаракато аст, ки дар маҳаллаи Бўстони ноҳияи Оқолтин боз як иншооти бошукўҷ – бинои масҷиди ҷомеаи Хоҷа Шайхууддинхоҷа ба истифода супурда шуд. Бо нияти неки он ки аз ин маҳалла ҳам уламоҳои бузург бароянд, масҷиди ҷунин номгузори шудааст. Ба айвони масҷид, ки дар намозҳои ид

хеле серодам мешавад, дар як вақт наздик ҳазор нафар меғунҷанд.

Баъди корҳои сохтмон, ки қариб як сол давом кардааст, киёфаи ин маҳалла ва масҷид куллан тағйир ёфт. Беш аз 200 нафар усто, муҳандис, ҳунарманд, орошгар ва мутаҳассисони дигар аз ҳама ҳудудҳои кишвар ҷамъ омада, ба ободии иншооти нав

саҳми худро гузоштанд. Майдони масҷид аз 56 сотих иборат буда, баландии гумбази бино 6,5 метр аст. Дар ин ҷо хонаҳои қалони дорони 2500 ҷой, айвон, тахона, китобхона ва хона барои хидматгузор барпо карда шудааст. Дар паҳли масҷид барои занон ибодатгоҳи алоҳида бунёд гардид. Дар як вақт беш аз 100 нафар занон метавонанд намоз гузоранд.

Далер АЗИЗОВ, **хабарнигори «Овози тоҷик».**

Вилояти СИРДАРЁ.

КОНФЕРЕНСИЯ МИНТАҚАВӢ

Дар маркази ахбори китобхонаи вилояти Бухоро тағти унвони «Ҳолисона талқин қардани воқеият дар воситаҳои ахбори оммавӣ ва шабақаҳои иҷтимоӣ: ҳолати имрӯза, таҳлил, тақлиф ва тавсияҳо» конференсия минтақавӣ баргузор гардид, ки созмондиҳандагони он Иттиҳоди журналистони Ўзбекистон, ҳокимияти вилояти Бухоро, шўбаи вилоятии Иттиҳоди журналистон мебошанд.

Дар тадбир намоёндагони воқеаҳои ахбори оммавӣ ва блогерҳои вилоятҳои Бухорою Навой иштирок карданд. Ба тадбир раиси шўбаи вилоятии Иттиҳоди журналистон Бахтиёр Асадов ибтидо гузошт. Сипас, иҷрокунандаи вазифаи раиси Иттиҳоди журналистони Ўзбекистон Ҳолмурод Салимов ба суҳан баромада, бобати ҳолисона ва ҳаққонӣ равшанкунии воқеият изҳори ақида намуд.

Баъди хўроки нисфирўзи иштироккунандагони ҷорабинӣ ба ноҳияи Бухоро рафта, бо корхонаи хориҷии «Yarnet» (Туркия) шинос шуданд.

А.АВЕЗОВ, **муҳбири «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.**

Моҳи июли соли раван ҳайати вакилони соҳибқорони навоигӣ бо сарвари ҳокими вилояти Нормат Турсунов ба давлати Туркия таширф оварда, ба андозаи 306 миллион доллар мутобиқи 18 лоиҳаи сармоягузори шартнома имзо карда буданд. Натиҷаҳои таширф аллакай самара мебахшад.

ДАР РОҶИ ҲАМКОРИҶОИ СУДОВАР

Чанде пеш намоёндагони Иттиҳоди соҳибқорон ва санаотчиёни мустақил «Musiad» ва компанияи «Kocconstruction» ба вилояти Навой таширф оварданд. Ҳангоми таширф намоёндагони ҳайати Туркия бо ҳокими вилоят Н. Турсунов табудули афкор намуданд. Ҳокими вилоят намоёндагони ҳайатро бо ҷараёни ислохот дар кишвар, имконоти мавҷуда барои сармоягузори хориҷӣ ва дохилӣ шинос намуд. Ҳамчунин, бо имкониятҳои барои инвесторҳои хориҷӣ, ки дар вилояти Навой дар соҳти санаот, тиҷорату иқтисод мўҳайё гардидааст, шинос намуд. Бо анҷоми музокира инвесторҳои турк доири сармоягузори ба соҳаҳои санаот, хоҷагии деҳот, сайёҳӣ ва энергетика «сабз» тақлифҳо пешниҳод намуданд.

Ҳайати вакилон бо ҳамроҳии ҷонишини ҳокими вилоят Исмоилдин Нормиров аз ҶММ «Ақфа Эхтрусис», ки дар ҳудуди МОИ «Навой» воқеъ буда, ба истеҳсоли профилиҳои алюминий иқтисосонида шудааст, дидан карданд.

Намоёндагон бо фаъолияти истеҳсоли корхонаи ҶММ «Идро – Станко – Станко»-и ширкати Навой шинос гардиданд. Корхонаи мазкур ба истеҳсоли дастгоҳҳо ва қисмҳои эҳтиётӣ машғул аст. Ҳамчунин, онҳо ба майдони шаҳри нави Навой сити рафта, бо лоиҳаҳои бунёди он ва боғи Ўзбекистони Нав шинос гардиданд.

Ўзбакбойи РАҲМОН, **хабарнигори «Овози тоҷик».**

Вилояти НАВОЙ.



ТОШКАНД СИНАМОГАРОНРО ГИРДИ ҶАМ МЕОРАД

Аз 29 сентябр то 2 октябри соли равон дар шаҳри Тошканд таҳти унвони «Марвориدي Ҳоли абрешим» Чашнвораи XV Байналмилали Синамо баргузор мешавад.

Чойҳои асосии намоиши филмҳои чашнвора дар Тошканд ва Самарқанд муқаррар шудааст. Гуфта мешавад, аз 64 филме, ки ба кумитаи тадаруқоти чашнвора пешниҳод шудааст, 44-тоаш барои намоиш тавсия гардидааст.

Дар ин чашнвора синамогарони беш аз 30 кишвар, аз ҷумла Русия, Қазоқистон, Исроил, Хорватия, Чопон, Лахистон, Фаронса, Латвия, Чили, Куриё, Эстония, Олмон, Португалия, Сингапур ва Украина ширкат хоҳанд кард.

Ба ҳаҷ баррасии дастовардҳои синамо ва ҳамкориҳои байни синамогарон, дарсҳои маҳорати чех-раҳои варзидаи синамои ҷаҳонӣ, намоишҳои вижа ва озмуни анъанавии «Си-

намо дар 5 рӯз» ташкил карда мешавад. Дар ин озмун имсол 14 коргардони ҷавон аз 7 донишгоҳи кишварҳои ИДМ – Озарбойҷон, Арманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Русия ва Тоҷикистон ширкат мекунанд.

Филмбардорони озмуни мазкур аллакай ба чойҳои муҳими фарҳангӣ ва таърихӣ кишварамон рафта, филмҳои худро дар мавзӯи «Ўзбекистон – орзуи ман!» ба навор мегиранд. Коргардони Арманистон дар Самарқанд макбараи Ҷури Амир, фиристодагони Озарбойҷон дар Шахрисабз Қасри Ок-Саройро наворбардорӣ мекунанд. Инчунин Қазоқистон дар Арки Бухоро, Қирғизистон дар шаҳраки Ахсикенти На-

мангон, Молдавия дар Қасри Ситораи Моҳи Ҳосаи Бухоро, Русия дар комбинати шохибони Марғелон ва Тоҷикистон дар маҷмааи Ҳазрати-Имом, воқеъ дар Тошканд, машғул ба кори наворбардорӣ мешаванд.

Дарвоқеъ, тибқи муқаррарот, ба ҳар як дастаи дунафарӣ як гурӯҳи наворбардорӣ аз ҳафт нафар мутахассисони ҷавони синамои ватанӣ вобаста карда шудаанд. Дар маҷмӯъ, ширкаткунандагони озмуни «Синамо дар панҷ рӯз» барои омода кардани филми худ се рӯзро барои раванди наворбардорӣ, як рӯзро барои монтаж ва рӯзи панҷумро барои дубляж сарф хоҳанд кард.

Махсули офаридаи доталабонро устодони ҳақиқии синамои ҷаҳон арзёбӣ мекунанд. Раиси ҳамамон яке аз коргардонҳои маъруф ва маҳбуи ӯзбек Али Ҳамроев мебо-

шад. Ба ҳайати ҳамамон инчунин яке аз маъруфта-рин коргардонҳои рус, голиби чашнвораҳои Венетсия ва Канн Александр Сокуров, коргардон ва продюсери синамои афгон, барандаи ҷоизаҳои «Глобуси тиллоӣ» ва чашнвораи синамои Канн Сиддик Бармак, коргардони маъруфи ӯзбек Шуҳрат Маҳмудов, коргардони машҳури туркман Ҳочақули Нарлиев шомил шудаанд.

30 сентябр дар толори конференси Хонаи кинематографистони Тошканд бахшида ба анҷоми кор дар лоиҳаҳои озмуни «Синамо дар панҷ рӯз» нишасти матбуот ва 1 октябр дар амфитеатри Хонаи синамогарон маросими супоридани тухфатҳои кинематографӣ ба голибони ин озмун баргузор мегардад.

Озмуни «Синамо дар панҷ рӯз» дар ҳаҷорчиби чашнвораи байналмилали синамои Тошканд бори

севум роҳандозӣ мегардад. Дар соли 2021 намоишандагони беш аз 20 кишвар, аз ҷумла Озарбойҷон, Арманистон, Белорус, Булгаристон, Олмон, Хиндустон, Эрон, Испания, Қазоқистон, Кения, Қирғизистон, Марокаш, Мексика, Русия, Тоҷикистон, Украина, Филиппин, Фаронса, Швейтсария, Эстония, Куриёи Чанубӣ ва Чопон дар ин озмун ширкат доштанд.

Дар соли 2022 барои дарёфти ҷоизаҳои озмун ширкаткунандагони Озарбойҷон, Белорус, Молдова, Русия, Хиндустон, Исроил, Куриёи Чанубӣ, Руминия, Тоҷикистон ва Туркменистон мубориза бурданд. Коргардонҳои ӯзбекистон ду сол пайиҳа голиби ин озмунҳо шуданд. Имсол дар ин озмун филмосозони ӯзбек ширкат намекунанд, балки байни худ ворида рақобат мешаванд.

Қобили қайд аст, ки сомондихандагон ҳадафи

аслии барномаи «Синамо дар панҷ рӯз»-ро ташвиқи филмосозии ҷавон ба эҷоди филмҳои нав ва ошноии ҳамкасбони хориҷӣ бо анъана ва фарҳанги Ҷумҳурии ӯзбекистон унвон кардаанд.

Интизор меравад, ки коргардони афсонавии серб Эмир Кузтуритса ба шаҳри Тошканд меояд ва ба ҳайси меҳмон дар Чашнвораи байналмилали синамо ширкат мекунанд. Вай ҷоизаҳои зиёд, аз ҷумла «Нахли тиллоӣ», «Шери тиллоӣ», «Хирси нуқрагин» ва ҷоизаи Сезарро ба даст овардааст. Асарҳои барҷастаи Эмир Кузтуритса «Падар дар сафари корӣ», «Орзуи Арзона», «Гурбаи сиёҳ, гурбаи сафед», «Зиндагии мисли муъҷиза аст» ва «Мародона» мебошанд.

Мирасрор АҲРОРОВ, мухбири «Овози тоҷик».

ХУШБАҲТӢ ВА НОКОМИҲО ДАР ҲАӢТИ ШОИРИ ШАҲИР



Дар рӯйхати машҳуртарин шоирони садаи бистум номи шоири рус Лев Ошанин ҷойгоҳи маъсус дорад. Вай соли 1912 ба дунё омад, соли 1996 ҷаҳонро тарк кард. Бештар аз 70 маҷмӯааш ба таърих расидааст. Аз ҷумла, яке аз китобҳои дар Тошканд ҷопшудааш бо унвони «Сехри ибни Сино» (Авиген) хонадони сершумор пайдо кард.

Баҷағи ва наврасии Лев хеле вақтин гузашт. Вақте сесола буд, падараш Иван Александрович, ки дар қорҳои суд фаъолияти дошт, ногаҳон вафот кард. Оила – серфарзанд. Парвариши фарзандони хурдсол ба модараш Мария Николаевна (муаллимаи мактаби русӣ) хеле мушкилӣ овард. Вай маҷбуран манзили дуошёнроаш дар кӯчаи Крестовойи шаҳри Рибинскро фуруқт, ба манзили хоксоронае кӯчиданд. Баъд оила ба Ростов Великий кӯч бафт. Мария дар боғчаи бачагона мураббия гашт.

Соли 1922 хонадон ба Маскав омад. Зарурат пеш омад модар Левро ба хонаи кӯдакони супорад, зеро истидоматгоҳ надоштанд. Баъд боғчае кӯдакони ба Мария хуҷрае ҷудо кард, Левро боз ба оғуши меҳр гирифт.

Баъди хатми мактаби ҳаштсола Лев мудартае дар заводи ҷӯян ба сифати харрот кор кард. Шейр машқ мекард, ҳикоя менавишт. Ҳанӯз вақте мактабон буд, аввалин ҷосааш «Ошён» рӯйи ҷосидид. Ба узвияти Ассотсиатсияи нависандагони пролетарӣ пазируфта шуд. Акун ашъораш дар «Огонёк», «Комсомольская правда», «Молодая гвардия» барин нашрияҳои бонуфуз пайваста ҷоп мегашт. Ӯро хусусан Владимир Маяковский, ки солҳои бистум шинос шуда буданд, дастгирӣ мекард. Вале чун дарак ёфтанд, ки баромадак пролетарӣ нест, Лев Ошанинро ба таъйин гирифтанд. Дустонаи маслиҳат доданд Маскавро тарк кунанд. Вай ба Туңдра рафт, се сол дар сохтмон кор кард. Як мударта дар газетаи «Кировский рабочий» фаъолият бурд, аммо «гайрипролетарӣ» будани баромади иҷтимоиаш дар ин ҷо интишор шуд. Аз сафи комсомол ва кори газета ронданд.

Соли 1936 ба Маскав баргашт. Ба Институту адабиёти ба номи Горкий дохил гашт. Вале боз номади кор водошт хонданро тарк кунанд.

Чанг сар шуд. Бинобар хуб набудани қобилияти биной ба аскарӣ нависанда натавонист. Тақдир ӯро бо шоири номвар Борис Пастернак рӯбарӯ кард. Ин вохӯрӣ ҳаёти Ошанинро тағйир дод. Пастернак барои ба сафи Иттиҳоди нависандагон қабул шуданаш тавсиянома навишт. Акун имкон даст дод муҳбири харбӣ шуда кор кунанд. Шейрҳои ватанпарваронаш чи дар қисмҳои харбӣ ва чи актибоғ мутантан садо мебуд. Хусусан «Мубориза барои Ватан» ном суруди ӯ вирои забонҳо гашт.

Ошанин соли 1950 барои силсилаи шеърҳои барандаи Мукофоти давлатӣ (Сталинӣ, дараҷаи якум) шудааст.

Шоир давраи миёнсӯлий ва пиронсӯлийи худро асосан дар шаҳри Перелдино (ҷаҳорбоғи нависандагон) гузаронд. Солҳои дароз дар Институту адабиёти ба номи Горкий ба донишҷӯён асрори нозукиҳои адабиёту шеърро омӯзонд.

Шоире, ки дар рӯшди адабиёти рус саҳми муносиб гузошт, бештар ҳамчун суруднавис дар миқёси дунё маълуму машҳур гашт. Яке аз овозноҳое, ки шеърҳои ӯро месурӯд, Иосиф Кобзон ба шумор мерафт. Суруди Кобзон бо матни Ошанин берун аз иттифок нисб болу пар мекунанд, эътибори шунавандони дунёро ба худ мекашид. Солҳои шастум матни ақсар сурудоҳе, ки «хит» шудаанд, ба қалами ӯ мутааллиқ буданд.

Охангсоз Аркадий Островский, айни замон, бо шарофати суруди «Доираи офтоб» («Пусть всегда будет солнце») (ҳамкорӣ бо Ошанин) хеле машҳур гашт.

Шиносии бо Борис Пастернак ва пуштбони ӯ дар ҳаёти шоири Ошанин давраи нав оғоз гашт. Вале сиёсат водошт ҳамин инсонии барояш некии бузург намударо дар ҷамъномаи адабон Маскав тақдир кунанд, романи «Доктор Живаго»-и ба муқофоти Нобел пешниҳодшударо сиёҳ намомад. Пастернакро «космополит» номид ва ҳатто гуфт: «Ин гуна адиб, ин гуна шахрванд барои мо лозим нест».

Ҳаёти шахсиаш ҷи тағйир гузашт? Дар зиндагии оилави бахтнок буд?

ҚАДРИ ҲУНАР

Ҳунар омӯз, к-аз ҳунарманди, Даркушӣ кунӣ, на дарбанди. Низомии ГАНЧАВИ.

Дар арафаи 32-юмин соҳабҳои истиқлоли давлатии ӯзбекистон дар қатори пешқадамони соҳаҳои гуногун узви иттиҳоди «Ҳунарманд», кашададӯзи моҳир Муҳаббат Қўчқорова низ бо Фармони Президенти мамлакат Шавкат Мирзиёев сазовори ордени «Дўстлик» гардид. 29 августи соли ҷорӣ дар ҳоҷимияти вилоят маросими тантанавии ба 23 нафар сокинони вилоят супоридани мукофотҳои давлатӣ ба амал омад. Аз ҷумла, Муҳаббат Қўчқорова ҳам мукофоти давлатиро аз дасти ҳоҷими вилоят бо як Ҳиссу ҳаҷонӣ гуворо қабул кард. Вай бо фараҳ ба ҷойаш бармегашта ба муборабодгӯҳои атрофиён бо ишораи сар арзи сипос намуда, аз камали хурсандӣ зери лаб пичирросанон: «Маро ба чунин қадриносии муносиб дидӣ», гӯён ба Офаридгор шукрона меғуфт.

Муҳаббат одати аҷиб дорад: ҳар гоҳ, ки қораш барор гирад, ё комёбие насибаш гардад, беихтиёр симои падару модар, додарону хоҳар ва фарзандони азизашро пеши назар меорад. Меҳодад муваффақияташ ва эҳсосоти гарми дилашро бо онҳо баҳам бинад. Охир дуои неки волидон, меҳру муҳаббати беандозаи фарзандон ба вай иқтидор ва болу пар мебахшанд.

Вай 26 апрели соли 1969 дар хонадони сокинони деҳаи Савраки ноҳияи Шофиркон деҳқони пуртаҷриба, тракторрони моҳир Узоқ Қўчқорова ва омӯзгори фанҳои кимиёвӣ биологияи мактаб Саодат Қўчқорова ба дунё омад. Азбаски фарзанди калонӣ буд, минбаъд дар нигоҳубини хоҳару додарон, ташвишҳои рӯзгор ба ёвари бозғиймои модар тақдир ёфт. Дар мактаби зодгоҳ бо баҳоҳои хубу аъло хонду айнаи замон ҳунари модар – кашададӯзиро омӯхт. Модар низ вақти ҳоли, ки ёфт, ба Муҳаббат ва хоҳаронаш асрори



ҳунарро меомӯзонд. Хусусан шабҳои дарози фасли зимистон ин ҷараён дер давом мекард. Муҳаббат соли 1986 мактаби миёнаро хатм карда, ба Институту технологияи ҳуҷчат супурд, вале қораш омад накард. Маҷбур шуд, дар омӯзишгоҳи яқсолаи муҳосибтайёрикуни тахсил кунанд. Баъди хатми он ба зодгоҳ баргашта, дар идораи иттифоқи касабаяи хоҷагии ҷамъаавии «Шофиркон» яқчанд сол кор кард. Ба ҷавони деҳаи ҳамсоия Фарҳод Рамазоннов ҳамхона шуд. Вақте фарзанди аввалин – Гулҳаё ба дунё омад, шароити оилави имконият надод, ки қорашро дар идораи хоҷағӣ давом диҳад. Аз ин рӯ, домани ҳунари модар – кашададӯзиро маҳкамтар дошт. Шавҳари меҳрубон ба ҳамсараш мададоғ шуд. Муҳаббат узви иттиҳодияи «Ҳунарманд» гардид. Даре нагузашта ба маҳсули дастони аъзои ин иттиҳодия, аз ҷумла: сӯзанӣ, боллинпӯш, хильпәт, ҷома, камзӯл,

ҷоинамоз ва ғайра талабгорон зиёд шуданд. Тадриҷан дустарони гирду атроф ба шоғирди меомаданд. М. Қўчқорова дар қатори фарзандони худ ба онҳо низ асрори кашададӯзиро ёд мебуд. Шавҳараш бобати тарроҳӣ ба онҳо кумак мерасонд. Соли 2007 Муҳаббат Қўчқорова дар озмуни «Ташаббус» иштирок карда, дар марҳилаи вилоятӣ он соҳиби ҷоӣ аввал ва дар марҳилаи ҷумҳурияви голиби номгӯӣ «Устои сершоғирд» гардид ва бо телевизор мукофотонида шуд. Ин комёби Муҳаббат ва аҳли оиларо рӯҳбаланд намуд. Онҳо акун баҳри қонё гардондани талаби дархосткунандагон аз харвақта дида бештар кор мекарданд. Даромади таъби дил имконият дод, ки соли 2011 дар мавзое «Ситораи Моҳи Хосса»-и шаҳри Бухоро дуқони хусусии худро кушоянд.

Соли 2014 барои соҳибкорон бобарор омад. Онҳо бо маҳ-

сули дастони худ ба хориҷа сафар карданд.

Муҳаббат Қўчқорова ва Фарҳод Рамазоннов туфайли ҳунари қадимии аҷдоғӣ ба ИМА, Малайзия, Фаронса, Туркия барин мамлакатҳо сафар карда, маводҳои кашададӯзӣи худро муаррифи намунанд.

Соли 2017 соҳибкорон манзили воқеъ дар деҳаи Талиҷаи худро ба ҳавий-меҳмонхона табдил дода, фаъолияташонро фарохтар намунанд.

Мутаассифона, рӯзгор танҳо аз шодӣ иборат нест. Соли 2021 барои аҳли хонадон бо ду ҷиҳати тазодӣ худ фаромӯшнашаванда гардид. Аввало Муҳаббат Қўчқорова дар марҳилаи ҷумҳурияви озмуни «Ташаббус – 2021» иштирок карда соҳиби ҷоӣ сеюм, медали биринҷӣ ва 50 миллион сӯм мукофоти пулӣ шуд, сони-яи сарвари хонадон Фарҳод Рамазоннов нобахангом вафот кард, ки барои аҳли оила талабати ҷиддӣ буд. Ҷи илоҷ?! «Бар сари фарзанди одам ҳар ҷи ояд бигзарар», – гуфтаанд.

Муҳаббат бо шавҳараш панҷ дустар – Гулҳаё, Гулзода, Гулнора, Мушарраф, Азизаро таъби дил ба воя расонда, чор нафарӣ онҳоро ба шавҳар баровардаанд. Онҳо ҳоло соҳиби хонаю ҷо, фарзандон ҳастанд. Дустари аз ҳамма хурдӣ Азиза шоғирди магистратури Донишгоҳи давлатии Бухорост.

Кашададӯзи пуртаҷриба дар ҳалқаи фарзандон, даҳ набера ва шоғирдон ҳамона машғули касби дўстдошта аст ва бо сарафрозӣ меғӯяд, ки шоғирдонӣ тайёркардааш аз дусад нафар зиёданд. Байни онҳо Юлдуз Қўчқорова ва Лутфия Рўзиева аллақай устои қомил шуда, махсули дастони худро ба хориҷа мебароранд.

Амрулло АВЕЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.

САФАРИ ГУРӢҶИ КОРӢ

Пӯшида нест, ки дар баъзе худуди вилоят ҳанӯз мушкилиҳои экологӣ ҳалли худро наёфтаанд. То ҳол одамон партовҳоро ба ҳар ҷое, ки рост омад, мепартоянд.

Ин дар ҳоҷест, ки фаъолияти Корхони маҳдуди давлатии «Тоза худуд» кайҳо ба роҳ монда шудааст. То ҳол дар ноҳияи Фориш атрофи замминҳои ваеъро фермерон ҷуқур кофта, бо ин роҳ гӯё худуди хоҷағии худро муайян мекунанд. То ҳол аз захираҳои зеризаминӣ, аз ҷумла, аз оби тоза бидуни сарфакорӣ зиёд истифода меба-

ранд. То ҳанӯз аз кӯлҳои Айдар – Арнасай ва атрофи онҳо бидуни иҷоза ва бархилофи қонун моҳӣ ва дигар мавҷудотро сайд мекунанд. Имрӯз фурсат расидааст, ки пеши роҳи чунин худсарӣ ва қонунвайронкуниҳо гирифта шаванд.

Бо мақсади ошноӣ пайдо кардан бо масъалаҳои марбут ба экология ва муҳоки-

маву баррасӣ намудани роҳҳои ҳалли фасли онҳо таҳти сарвариҳои муовини Сарпрокурори Ҷумҳурии ӯзбекистон Ш.Тўхтабоев гурӯҳи корӣ ба вилояти Ҷиззах омад. Онҳо нахуст дар ноҳияи Зомин Боги миллию табиии Зоминро диданд. Бо ваъзи экологии он шинос шуданд. Сипас, ба Мамнӯғоҳи давлатии «Зомин» рафтанд. Меҳмонан аз рафти қорҳо, ки дар худуди ноҳия барои бунёди полигон (партовгоҳ)-и бузург ба сомон расонида мешаванд, низ воқиф шуданд.

Мақтаби таҳсилоти ҷамъагонӣ рақами 30-юми ноҳияи Ғаллаарал барои таҳсили 240 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст. Аммо ҳоло дар ду баъст беш аз 400 нафар таҳсил мекунанд. Гурӯҳи корӣ ҳолати ба фасли зимистон тайёр будани бинои мактаби мазкурро омӯхт.

Дар ҳоли ҳозир печҳои маърифатгоҳ тармиш мекунанд. Гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Бахмал ҳам аз як қатор иншоот бозид ба амал овард. Омӯзишгоҳи тиббии ноҳия, хоҷагии ҷангал, мак-

таби рақами якум ва яқчанд боғчаҳои бачагона аз ин ҷумла буданд. Дар хоҷағии ҷангалӣ ноҳия наъшунамои ниҳолу дарахтон, дараҷаи кабудизоркуниҳои онҳо дида, ба ҳодимон тавсияҳои зарури доданд. Ҳамчунин тавсия дода шуд, ки дар ин худуд пеши роҳи сохтмони ғайриқонунӣ бинову иншоот гирифта шавад. Дар ин асос муовини Сарпрокурори ҷумҳурии Ш.Тўхтабоев ва сарвари Садорати экология ва хифзи муҳити атрофи вилоят Э.Холматов роҳҳои осони ҳалли муаммоҳоро баррасӣ мекунанд.

Ваъзи кунуни ду соҳили дарёи Санғзор, ки худуди ин ноҳияҳоро убуру мекунанд, диққати гурӯҳи корӣ ба худ кашид. Аз ин ҷойҳо одамон худсарона шағалу регро кофта мегаранд ва бо ин роҳ ба табиат зарари ҷиддӣ мерасонанд.

Супурда шуд, ки ба ин худсарӣ барҳам дода шавад. Умуман, сафари гурӯҳи муҳим ва пурмаъна буд.

Анорбой НАЗАРОВ, хабарнигори «Овози тоҷик» Вилояти ҶИЗЗАХ.

Ш. МУҲАММАД.

Аслан мо аз деҳаи Қарабдали ноҳияи Фориш буда, солҳои азхудкунии дашти Мирзоҷул ба ноҳияи Бобӯти вилояти Сирдарё бо оиламон кўч бастаем. Баъди як муддат, аниқтараш соли 1964 аз Янгиер ба Пахтакор баргашта омадем. Чил сол аст, ки дар ин чо умргузаронӣ мекунам.

ҲАР ДАМ ҒАНИМАТ АСТ

Замони омаданам ин чо дашту биёбон буд, охишта-охишта бо саъю кўшиш ва азму иродаи қавми халқи меҳнатписанди мо обод гардид. Дашту сахро бо қувваю бозувони мардони кишоварз-деҳқонан қорам карда шуд. Хонаҳои истиқомати бунёд ёфтанд. Алалхусус, тайи панҷ-шаш соли охир бино ва имораҳои нави замонавӣ қад афрохт. Ҳоло бошад, меҳмононе, ки ба ин чо меоянд, ба биноҳо бо чашми ҳавас менигаранд. Бо як суҳан, Пахтакор ҳам ба як ноҳияи сераҳоли, обод, санаоти табдил ёфт. Фаъолияти қорамро дар мактаби рақами якум аз омўзгорӣ оғоз намудам. Сипас дар хочагии «Пахтакор» раиси Қумитан қоргарон, баъдтар раиси Иттифоқи касабави ходимони маҷмуи агросаноати ноҳияи шуда қор кардам. Тули фаъолияти қорам бо бисёр роҳбарон якҷоя қор карда, бо одамони касбу қори гуногун сўбату мулоқотҳо оростам. Барои мушкили ҳаёти мардумро сабуқ намудан кўшиш ба харҷ додам. То ба нафақа баромадан ҳамчун сарвари Бунёди «Нуронӣ», ёрдамчи ҳокими ноҳия оид ба масъалаҳои маънавий-маърифатӣ ифои вазифа қордам. Баъди ба нафақа баромадан боз маро

ба қор даъват қорданд. Дар шўбаи маҳалла муовини раис оид ба масъалаҳои пиросолон ва фахриён таъин намуданд. Собикадори меҳнат гуфта, даҳ нафар қавонро ба ман вобаста қорданд. Модоме ки ҳукумат ба мо эътимод намудааст, мо ҳам бояд ин боварию сазовор бошем. Се писару ду дўхтар қорам. Ҳамааш соҳиби хонаву қой ва касбу қоранд. Ба қасе мўхтоҷ нестам. Имрўзҳо қорамро гуни ва тағиротҳои беназири кишварамонро дида, ростӣ гап, дар ҳайрат менамоям. Андеша қунем, мебинем, ки ҳамаи он барои баланд бардоштани қадри инсон, фаровонии халқ нигаронида шудааст. Шўқ мекунам, ки ба ҳамин рўзҳои хушӯ гуворо расидем.

Чашни 32-солагии Истиқлоли давлатиро сазовор пешвоз гирифтём. Он таҳти шиори «Барои ҳаёти нав ва Ўзбекистони Нав!» баргузор шуд. Пас, ҳар рўзнома дорои имконият, ҳар дами мо ғанимат аст. Инро ҳаргиз фаромўш накунам.

Убайдулло НИЗОМОВ,
собикадори меҳнат аз ноҳияи Пахтақори вилояти Қизилқорғон.

«Бузургони олам дар назди манзалати зан — модар сари таъзим фуруд оварда, эътироф қардаанд, ки ў, воқеан, бо як даст гаҳвора ва бо дасти дигар сайёро меҷунбонад. Дар ҳақиқат, мақому мартабаи зан дар қомае, ки худро пешрафтаву мутамаддин мешуморад, басе арзанда ва баланд аст».

Эмомалӣ РАҲМОН.

Модар, воқеан, олиҳаи ҳусну зебӣ, атоқунандаи меҳр, азизтарини инсонҳо дар рўи Замин мебошад. Танҳо модар метавонад ба рўи гаҳвораи фарзанд то субҳ бедор нишинад ва бо лаҳни дилнишин аллаи пурмеҳру муҳаббат хонад.

Наширияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон — рўзномаи «Ҷумҳурият» якҷо бо Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои тақвияти ҳисси ватанпарварии насли қавон ва тарбияи онҳо дар рўзномаи дўст доштани Модар — Ватан озмуне таҳти унвони «Дуои модар» эълон намуда буд.

Бино ба хабари дастрасшуда, дар озмун, ки аз 5 октябри соли 2022 то 25 августи соли 2023 идома дошт, беш аз 25 матлаб дар қолаби назму наср ворид гардидааст. Дар он намоёндогони кишварҳои дигар, аз ҷумла Ўзбекистон, Афғонистон ва Эрон низ бино ба муҳаббате, ки ба Модар — олиҳаи ҳаёт доштанд, ширкат қоранд.

ПИРЌЗЌ МУБОРАК!



Саодат Бекназарова гардид.

Соли равон дар наширияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон — рўзномаи «Ҷумҳурият» эълон гардидааст. Дар маросими мутантани қоизасурӯи, ки қанде қабл дар Қасри Арбори шаҳри Ҳуҷанд баргузор шуд, қолибони озмунро раиси вилояти Суғд Раҷабқой Аҳмадзода бо тўхфаҳои гаронбаҳо сарфароз гар-

донид.

Мо ба ин муносибат ба ҳайати таҳририяи наширияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон — рўзномаи «Ҷумҳурият» ва Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд арзи сипос намузда, ҳамқорамон Саодат Бекназароваро бо ин дастовард самимона табрику мубораққод менамоем.

Ҷамои рўзномаи «Овози тоҷик».



ҚОЛИБОНИ ҚАШНВОРАИ ДУЮМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲУНАРМАНДЌ МУАЙЯН ШУДАНД

Қашнвории дуюми байналмилалии ҳунароҳои мардумӣ, ки дар шаҳри Қўқанд баргузор шуд, бо тантанави фарҳунда поён ёфт.

Дар маросими пўшидашавии он қолибони қоизадорони қашнвора қадрдони қашнвора диплом, сертификат ва тўхфаҳои ҳокими вилоят Ҳайрулло Бозоров, раиси Шўрои ҳунармандони қашнвора Саъд ал-Қаддуми, раиси Иттиҳодияи «Ҳунарманд» Улуғбек Абдуллоев ва ҳокими шаҳри Қўқанд Маъруфқон Усмонов дар шакли тантанави супурданд.



данд: Ҳасан Умаров (Ўзбекистон), Мавлуда Ҳамдамова (Ўзбекистон) ва Нурзод Қенбек (Ҷумҳурии Қирғизистон). Дар номинатсияи «Вориси сулолаи қадимӣ» қойи 1-умро Бахшилло Қўмбаев (Ўзбекистон), қойи 2-ро Воҳид Қаримов (Ўзбекистон) ва қойи 3-ро Марямқон Эргозиева (Ўзбекистон) соҳиб гардиданд.

Дар номинатсияи «Устоде, ки навъи ҳунари қадимиро барқарор қардааст» дар қойи 1-ум Абдулло Наврўзбоев (Қазоқистон), дар қойи 2-юм Зулфия Машарипова (Ўзбекистон) ва дар қойи 3-юм Молима Пиксия (Зелландия)

Нав) қарор гирифтанд. Инчунин, қолибони як қатор қойҳои рағбатнокунӣ дар ҳамаи номинатсияҳо бо диплом ва тўхфаҳои қадрдонӣ қарда шуданд. Маросими пўшидашавии Қашнвории дуюми байналмилалии ҳунармандии Қўқанд бо барномаи бошўқӣ концертӣ анҷом ёфт.

Мирасрор АҚРОҚОВ,
муҳбири «Овози тоҷик».

Вилояти ҚАРҶОН.

Пайванд

Муаллифи дoston Олимқон Бўриев, ба мисли Пиримқул Қодиров, Назармат, Асқар Маққам, Шоим Бўтаев хатмқардаи мактаби миёнаи ўзбекии Тоҷикистон аст. Муҳити адабпарвар ўро раҳнамун ба майдони адаб қард. Олимқон бобати тарҷумани адабиёти классикии форс-тоҷик яке аз тарҷумонҳои сермақсул мебошад.

ДАР ҚОШИЯИ ДОСТОНИ «ИСМОИЛИ СОМОИИ ВА АЛ-МОТРУДИ»

Ў солҳои дар Донишқодаи шарқшиносии АИ Ўзбекистон вазифардор буданаш бо тавсияи директори ҳамоҳангҳои институт, академик Азизқон Қаюмов дostonҳои «Осуф ва Зулайхо» (1980), «Лайли ва Маҷнун», «Саломон ва Абсол» (1983) ва Абдураҳмони Қомиро ба ўзбекӣ тарҷума қардааст. Муаллифи пешгуфтори ин китобҳо устод Қаюмов дар сарсуҳани худ бо қамолӣ бовари пешгуӣ қарда буд, ки ин ҳама дастовардҳои Олимқон ханўз қаламтезқунӣ ўст.

Дертар ба забони ўзбекӣ пешқашӣ китобҳои гардидани қариб 40 адад китоби Олимқон Бўриев, аз он ҷумла, тарҷумани муқамали «Ҳамса» ва Нисомӣ (2016, 684 саҳифа), «Ҳафт авранг» ва Қоми (бо номи «Етти тахт»), тарҷума ва нашри девони қазалиёти Ҳофизи Шерозӣ, Қамолӣ Ҳуҷандӣ, ашъори Ҳусрави Деҳлавӣ, Сайиди Насафӣ, таъзиқари «Назмул-қавоҳироти Эронӣ Турон» (аз Рўдакӣ то Қаноат қариб сад шoir) бовари академик Қаюмовро рўйи об баровард.

Шoir бо интишори ўзбекӣ ашъори форсии Фойи (Навой), Нодира, Оғаҳӣ, Нихонӣ... магар мақому мартабаи таърихи забони тоҷикиро гўшзад нақардааст? Чи осори мустақил ва чи тарҷумонҳои ў шодобгари маънавияти муштарак, гизобашӣ «Пайванд» мебошанд.

Роҳи эҷодии Олимқон Бўриев гувоҳи он аст, ки ҳар ду кишвари ҳамсоя ватани ўст. Эҷодии дostonи таърихи шoir баҳшида ба таърихи давлатдорӣи Сомониён далели раднопазири ин фикр аст. Дostonи нави ў — «Исмоили Сомонӣ ва Ал-Мотрудӣ» 200 саҳифаро дар бар мегирад.

Даврони Сомониён дар таърих бесабаб «Қарни тиллоӣ» ном нағрифтааст. Ин сулола ҳамагӣ як аср ҳукмронӣ қарда бошад ҳам, ба аҳли олам тавонист нишон диҳад, ки қалиди пешрафтӣ иҷтимоӣ, осоиштагии аҳолӣ,

қудрати давлату давлатдорӣ дар ҳақиқат дар илму дониши замониест. Ба ҳамин асос дар ҳамаи давр аз адабиёт (Рўдакӣ, Фирдавсӣ) сар қарда то тиб (Сино), риёзиёт (Ал-Ҳоразмӣ), ҳандаса, геодезия, география (Беруни) ривочу равнақ ёфт, навиштаҳои удабо ва уламои он замон ба тамаддуни халқҳои оламиён асос гузошт.

Барҳақ, решаи ҳама илмҳои замонавӣ, ба шумули «айти-технология», геодезия, геология, ирригация... аз кашфиёти олимонӣ замони Сомониён об меҳурд. Дигар ҳел гўем, баъди суқути давлатдорӣи Сомониён ҳама илму донише, ки дар он замон кашф шудааст, намурд, баръақс зина ба зина пеш рафта тақмил ёфт.

Ба андешаи ман, Исмоили Сомонӣ ба маддоҳӣ ҳаргиз роҳ нақодааст. Зеро, тақба ба дини мубини ислом дошт, мафқури давлатдорӣи амиронӣ ин сулола «гуфтори неқ, рафтори неқ, пиндори неқ» будааст. Тарғиби маърифат дар қойи аввал буд.

Дар таърих, ба қуз давлати Сомониён дигар давлатеро ном гирифта намурад, ки барои аҳолӣ ин мамлақат ченақи боигари одамон бо теълоди китоб, дарҷани шаҳрдорӣ бо теълоди китобхонаҳо мушаххас гардад. (Нигаред ба китоби «Исламский ренессанс»-и Адам Метс)

Рўй овардани Олимқон Бўриев ба инъикоси замони Сомониён, дар асоси манобеи таърихӣ баррасӣ қардани рўзгор ва осори ин ду абармарди таърихӣ, ки ҳар ду дар як асру замон умр ба сар бурда, нисбати ҳамдигар пурмеҳру бақиқат буданд, аҳамияти қалон дорад. Зеро, арзи вучуди «Асри тиллоӣ» аввалин Ренессанси исломӣ вобаста ба номи Исмоили Сомониест, ки ҳамчун подшоҳи одил ба нашономаи тамаддуни, ривочу равнақи илму фан дар Мовароуннаҳр имконият фароҳам сохт,

ба озодандешӣи одамон раҳ қушод. Аз ин вачҳ тазодӣ қавмӣ, байнифирқавӣ аз байн рафт, мадор (толерансия) миёни ақвоми муқтадифмазҳаб бо барҷо гардид.

Самараи қунин иттиҳоди иттифоқи халқҳои муқтадифмазҳаб ба тамаддуни муштаракӣ форсизабонҳо (тоҷикӣ) ҳамчун забони мақотибу мадорис, забони китобати муқоламаи тамоми идораҳои давлатию аҳолӣ сарзамини Сомониён пазируфта шуду мартаба ёфта, ба тамаддуни муштаракӣ форсизабонҳо (тоҷикӣ) ва туркизабонҳо (ўзбекҳо) асос гузошт. Ин воқеаи қашншумуле буд, ки бо ҳуруфи заррин, тавассути осори удабо ва уламо сабти таърих, зеби китобхонаҳои дунёст.

Олимқон ният қардааст, ки дostonи мақур ба ду забон — ўзбекӣ ва тоҷикӣ пешқашӣ хонандогон гардад.

Дар интиҳо, бо дарҳости тавфиқ, ба мақсади равшан намудани гоияи дoston, ба умеди мақбулии ин гуфтор ба аҳли назар аз дostonи тозабунёд байте ба орият меоварем, ки муштест аз хирмани пурбори Олимқон Бўриев:

Байт:
Исмоилии шохлардан аввалу соний эди,
Ерда Ҳақ сояси Исмоил Сомоний эди.
Тарҷума:
Дар байни шохони қашн ҳам аввалу ҳам соний буд,
Ў сояси Парвардгор Исмоили Сомонӣ буд.

Маъруф ОТАХОНЗОДА,
Журналисти шоистаи Ўзбекистон.



Дар номинатсияи «Ҳунарманди бехтарин» ба қойи 1-ум Гулнара Одилова (Ўзбекистон), ба қойи 2-юм Анаҳита Алави (Эрон) ва ба қойи 3-юм Равшан Норқоҷаев (Ўзбекистон) сазовор гардиданд.

Дар номинатсияи «Қавонтарин ҳунарманд» қойи 1-ум насиби Абдулло Мирқамолов (Ўзбекистон), қойи 2-юм насиби Абдулло Мирзааҳмедов (Ўзбекистон) ва қойи 3-юм насиби Расид Аҳмади Рос (Индонезия) гардид.

Аз рўи номинатсияи «Устои бехтарин мактаби ҳунари» қойҳои ифтихориро инҳо ишғол қар-

АЗМИ СОҲИБҚОРОНИ ЧИНОИ

Ташири гурўҳи соҳибқорони чиноӣ ба вилояти Қашқадарё боиси афзоиши ҳақми сармоязгориҳои Ҷумҳурии Халқии Чин ба иқтисоди ин вилоят гардид.

Гурўҳи мазури иборат аз 53 нафар соҳибқорони сарватманд, зодагони вилояти Чинансуи Чин буда, дар соҳаҳои гуногуни санаот қору фаъолият доранд. Меҳмонон бо салоҳияти

иқтисодии ин минтақа шинос гардиданд. Ба имкониётҳо, ки ҳукумати кишвар дар робита ба ривоч додани соҳибқорӣ, хусусан қалб намудани сармояздорони хориҷӣ ба иқтисоди ҷумҳу-

рӣ роҳандозӣ қардааст, тавачҷуҳ зоҳир қарда, аз он изҳори хушнудӣ намуданд, ки муносибатҳои иқтисодии байни ду кишвар сол аз сол ривоч меёбанд.

Соҳибқорони вилояти Чинансу пас аз дидору мулоқот бо соҳибқорони маҳаллӣ тасмим гирифтанд, ки ба иқтисоди вилояти Қашқадарё 350 миллион доллар ворид

месозанд. Аз ҷумла, онҳо қарор доданд, ки имзо расонанд, ки тибқи он дар ноҳияи Яққабол қоргоҳи истеҳсоли қабел ва дар ноҳияи Миришқор заводи трансформатор бунёд қарда хоҳанд шуд.

Шариф ХАЛИЛ,
ҳабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Қашқадарё.

Овози тоҷик

МУАССИСЛАР:

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мақамаси. Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир

Шерпўлод ВАКИЛОВ

Рўзнома ҳафтае ду маротиба: рўзҳои қоршанбе ва шанбе қоп мешавад.

Рўзнома дар компютерхонаи идора қарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардид.

Ҳақми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи қопи ду интервали ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намеқунад. Рўзнома ба мактубҳои интишорнашуда қавоб намеқардонад.

Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оқонсини матбуот ва ахбороти Ўзбекистон таҳти рақами 0003 ба рўйхати гирифта шудааст. Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-925. Адади нашр 4545. Ҳаҷм 2 қузыи қопи. Усули нашр — офсет, андозаи А-2.



1 2 3 4 5 6

Муҳаррири навбатдор: С. Бекназарова. Саҳифабанд-дизайнер: Х. Тўхтаева.

Мувофиқи қадвал — 21.30. Ба қоп супурда шуд — 02.40.

Нишонии мо:

100000 ш. Тошқанд, кўчаи Матбуотчилар, 32.

Телефонҳо: қабулгоҳ: 233 - 82 - 83; Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30. сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail: ovozitojik@mail.uz, ovozitojik@list.ru. Индекси обуна 170. Матбааи табунашри Ширқати саҳомии «Шарқ». Нишонии қорхона: кўчаи Буюқ Турон, хонаи 41.